


Министерство науки и высшего образования Российской Федерации  
Министерство образования и науки Республики Таджикистан  
Межгосударственное образовательное учреждение высшего образования  
«Российско-Таджикский (Славянский) университет»  
Факультет русской филологии, журналистики и медиатехнологий  
Кафедра таджикского языка

УТВЕРЖДАЮ

« \_\_\_\_\_ » \_\_\_\_\_ 2024 г.

Зав. кафедрой Таджикского языка  
к.ф.н., доцент Сайфуллаева З.А. 

**ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ**  
по учебной дисциплине  
Таджикский язык в профессиональной деятельности  
Направление подготовки 40.03.01 «Юриспруденция»  
Профиль «Гражданско-правовой»  
Форма подготовки - очная  
Уровень подготовки - бакалавриат

ДУШАНБЕ – 2024

**ПАСПОРТ  
ФОНДА ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ**

по дисциплине **Таджикский язык в профессиональной деятельности**

№ п/п	Контролируемые разделы, темы	Формируемые компетенции	Индикаторы достижения компетенции	Оценочные средства	
				Количество во вопросов к зачету/ экзамену	Другие оценочные средства
					Вид
<b>ПЕРВЫЙ СЕМЕСТР</b>					
1.	Из истории таджикского языка. Алфавит.	УК-4 -Способен осуществлять деловую коммуникацию в устной и письменной формах на государственном языке Российской Федерации и иностранном(ых) языке(ах)	<b>ИУК-4.1</b> -свободно воспринимает, анализирует и критически оценивает устную и письменную деловую информацию на русском, родном и иностранном (ых) языке(ах), выстраивает стратегию устного и письменного общения на русском, родном и иностранном (ых) языке (ах) в рамках межличностного и межкультурного общения	2	- чтение отрывка из прозы - составление словаря;
2.	Правописание специфических букв таджикского алфавита.	УК-4	<b>ИУК-4.3</b> -владеет системой норм русского литературного языка, родного языка и нормами иностранного(ых) языка (ов)	2	- опрос грамматич. темы -устный опрос лексич. минимума; -декламация стихотворения
3.	Архаизмы. Историзмы. Неологизмы.	УК-4	<b>ИУК-4.2</b> -использует различные формы, виды устной и письменной коммуникации на русском, родном и иностранном (ых) языке(ах), использует языковые средства для достижения профессиональных целей на русском, родном и иностранном (ых) языке(ах)	3	- чтение отрывка из прозы; -составление словаря - презентация
4.	Термины и терминология.	УК-4	<b>ИУК-4.1</b> -свободно воспринимает, анализирует и критически оценивает устную и письменную деловую информацию на русском, родном	2	- опрос грамматич. темы -устный опрос лексич. минимума; -декламация

			и иностранном (ых) языке(ах), выстраивает стратегию устного и письменного общения на русском, родном и иностранном (ых) языке (ах) в рамках межличностного и межкультурного общения		стихотворения
5.	Лексические особенности синонимов, антонимов, омонимов, многозначных слов	УК-4	<b>ИУК-4.1</b> -свободно воспринимает, анализирует и критически оценивает устную и письменную деловую информацию на русском, р о д н о м и иностранном (ых) языке(ах), выстраивает стратегию устного и письменного общения на русском, родном и иностранном (ых) языке (ах) в рамках межличностного и межкультурного общения. <b>ИУК-4.3</b> -владеет системой норм русского литературного языка, родного языка и нормами иностранного(ых) языка (ов)	4	- чтение отрывка из прозы; -составление словаря - презентация
6.	Лексический состав таджикского языка. Заимствованные слова.	УК-4	<b>ИУК-4.1</b> -свободно воспринимает, анализирует и критически оценивает устную и письменную деловую информацию на русском, р о д н о м и иностранном (ых) языке(ах), выстраивает стратегию устного и письменного общения на русском, родном и иностранном (ых) языке (ах) в рамках межличностного и межкультурного общения. <b>ИУК-4.3</b> -владеет системой норм русского литературного языка, родного языка и нормами иностранного(ых)	3	-опрос грамматич. темы -устный опрос лексич. минимума; -декламация стихотворения

			языка (ов)		
7.	Правописание частей речи. Имена существительные.	УК-4	<p><b>ИУК-4.1</b>-свободно воспринимает, анализирует и критически оценивает устную и письменную деловую информацию на русском, родном и иностранном (ых) языке(ах), выстраивает стратегию устного и письменного общения на русском, родном и иностранном (ых) языке (ах) в рамках межличностного и межкультурного общения.</p> <p><b>ИУК-4.3</b>-владеет системой норм русского литературного языка, родного языка и нормами иностранного(ых) языка (ов)</p>	3	<ul style="list-style-type: none"> <li>-составление словаря</li> <li>- презентация</li> <li>- чтение отрывка из прозы</li> </ul>
8.	Стилистические особенности существительных.	УК-4	<p><b>ИУК-4.2</b>-использует различные формы, виды устной и письменной коммуникации на таджикском языке</p> <p><b>ИУК-4.3</b>-владеет системой норм русского литературного языка, родного языка и нормами иностранного(ых) языка (ов)</p>	2	<ul style="list-style-type: none"> <li>-опрос грамматич. темы</li> <li>-устный опрос лексич. минимума</li> <li>-декламация стихотворения</li> </ul>
9.	<b>Рубежный контроль №1</b>	<b>Диктант</b>			<ul style="list-style-type: none"> <li>- повтор пройденного материала</li> <li>- работа над ошибками</li> </ul>
10.	Правописание прилагательных.	УК-4	<p><b>ИУК-4.1</b>-свободно воспринимает, анализирует и критически оценивает устную и письменную деловую информацию на таджикском языке.</p>	2	<ul style="list-style-type: none"> <li>-опрос грамматич. темы</li> <li>-устный опрос лексич. минимума</li> <li>-составление словаря</li> <li>-декламация стихотворения</li> </ul>
11.	Стилистические	УК-4	<p><b>ИУК-4.2</b>-использует различные формы, виды устной и письменной</p>	2	<ul style="list-style-type: none"> <li>-опрос грамматич. темы</li> <li>-устный опрос</li> </ul>

	особенности прилагательных.		коммуникации на таджикском языке <b>УК-4.3-владеет</b> системой норм таджикского языка		лексич. минимума -составление словаря -декламация стихотворения
12.	Правописание числительных.	УК-4		2	-опрос грамматич. темы -устный опрос лексич. минимума -составление словаря -декламация стихотворения
13.	Стилистические особенности числительных.	УК-4	<b>ИУК -4.2</b> - использует различные формы, виды устной и письменной коммуникации на таджикском языке <b>ИУК-4.3-владеет</b> системой норм русского литературного языка, родного языка и нормами иностранного(ых) языка (ов)	2	- чтение отрывка из прозы
14.	Лексико-семантические особенности местоимений.	УК-4	<b>ИУК-4.1-свободно</b> воспринимает, анализирует и критически оценивает устную и письменную деловую информацию на таджикском языке. <b>ИУК-4.3-владеет</b> системой норм русского литературного языка, родного языка и нормами иностранного(ых) языка (ов).	2	-опрос грамматич. темы -устный опрос лексич. минимума -декламация стихотворения
15.	Правописание глаголов.	УК-4	<b>ИУК-4.1-свободно</b> воспринимает, анализирует и критически оценивает устную и письменную деловую информацию на таджикском языке.	2	- чтение отрывка из прозы -составление словаря
16.	Стилистические особенности простых и сложноименных глаголов.	УК-4	<b>ИУК -4.2</b> - использует различные формы, виды устной и письменной коммуникации на таджикском языке <b>ИУК-4.3-владеет</b> системой норм	2	-опрос грамматич. темы -устный опрос лексич. минимума -декламация стихотворения

			русского литературного языка, родного языка и нормами иностранного(ых) языка (ов)		
	<b>Рубежный контроль №2</b>		<b>Диктант</b>		- повтор пройденного материала - работа над ошибками
<b>Всего: 32 ч.</b>					
<b>ВТОРОЙ СЕМЕСТР</b>					
1	Лексико-семантические особенности наречий.	УК-4	<b>ИУК-4.1-свободно</b> воспринимает, анализирует и критически оценивает устную и письменную деловую информацию на таджикском языке. <b>ИУК-4.3-владеет</b> системой норм русского литературного языка, родного языка и нормами иностранного(ых) языка (ов).	2	- чтение отрывка из прозы -составление словаря
2	Правописание наречий.	УК-4	<b>ИУК-4.1-свободно</b> воспринимает, анализирует и критически оценивает устную и письменную деловую информацию на таджикском языке.	2	- опрос грамматич. темы -устный опрос лексич. минимума -декламация стихотворения
3	Стилистические особенности наречий.	УК-4	<b>ИУК -4.2 - использует</b> различные формы, виды устной и письменной коммуникации на таджикском языке <b>ИУК-4.3-владеет</b> системой норм русского литературного языка, родного языка и нормами иностранного(ых) языка (ов)	2	- чтение отрывка из прозы; -составление словаря
4	Правописание предлогов и послелогов.	УК-4	<b>ИУК-4.1-свободно</b> воспринимает, анализирует и критически оценивает устную и письменную деловую информацию на таджикском языке.	2	- опрос грамматич. темы -устный опрос лексич. минимума; -декламация стихотворения

5	Правописание сочинительных и подчинительных союзов	УК-4	<b>ИУК-4.1-свободно</b> воспринимает, анализирует и критически оценивает устную и письменную деловую информацию на таджикском языке.	2	- чтение отрывка из прозы; -опрос грамматич. темы -составление словаря
6	Правописание частиц и междометий.	УК-4	<b>ИУК -4.2 - использует</b> различные формы, виды устной и письменной коммуникации на таджикском языке <b>ИУК-4.3-владеет</b> системой норм русского литературного языка, родного языка и нормами иностранного(ых) языка (ов)	2	- опрос грамматич. темы -устный опрос лексич. минимума -декламация стихотворения
7	Синтаксис. Правописание словосочетаний и простых предложений.	УК-4	<b>ИУК-4.1-свободно</b> воспринимает, анализирует и критически оценивает устную и письменную деловую информацию на таджикском языке. Выстраивает стратегию устного и письменного общения на таджикском языке в рамках межличностного и межкультурного общения	2	-опрос грамматич. темы -составление словаря; - чтение отрывка из прозы
8	Стилистические особенности словосочетаний и простых предложений	УК-4	<b>ИУК -4.2 - использует</b> различные формы, виды устной и письменной коммуникации на таджикском языке <b>ИУК-4.3-владеет</b> системой норм русского литературного языка, родного языка и нормами иностранного(ых) языка (ов)	2	- опрос грамматич. темы -устный опрос лексич. минимума; -декламация стихотворения
9	<b>Рубежный контроль №1</b>	<b>Диктант</b>			- повтор пройденного материала - работа над ошибками
10	Пунктуация: точка, вопросительный и	УК-4	<b>ИУК-4.1-свободно</b> воспринимает, анализирует и критически	2	- опрос грамматич.

	восклицат. Знаки		оценивает устную и письменную деловую информацию на таджикском языке. <b>ИУК -4.2 - использует</b> различные формы, виды устной и письменной коммуникации на таджикском языке		темы -устный опрос лексич. минимума; -декламация стихотворения
11	Пунктуация: запятая, точка с запятой, двоеточие.	УК-4	<b>ИУК -4.2 - использует</b> различные формы, виды устной и письменной коммуникации на таджикском языке <b>ИУК-4.3-владеет</b> системой норм русского литературного языка, родного языка и нормами иностранного(ых) языка (ов)	2	- чтение отрывка из прозы; -составление словаря - презентация
12	Пунктуация: скобки, кавычки, многоточие	УК-4	<b>ИУК -4.2 - использует</b> различные формы, виды устной и письменной коммуникации на таджикском языке	2	опрос грамMAT.. темы -устный опрос лексич. минимума -декламация стихотворения
13	Пунктуация: тире, дефис.	УК-4	<b>ИУК-4.1-свободно</b> воспринимает, анализирует и критически оценивает устную и письменную деловую информацию на таджикском языке. <b>ИУК -4.2 - использует</b> различные формы, виды устной и письменной коммуникации на таджикском языке	2	- чтение отрывка из прозы; -составление словаря - презентация
14	Правописание сложносочиненных предложений	УК-4	<b>ИУК-4.1-свободно</b> воспринимает, анализирует и критически оценивает устную и письменную деловую информацию на таджикском языке. Выстраивает стратегию устного и письменного общения на таджикском языке в рамках межличностного и межкультурного общения	2	- опрос грамматич. темы -устный опрос лексич. минимума -декламация стихотворения



15	Стилистические особенности сложносочиненных предложений	УК-4	<b>ИУК -4.2</b> - использует различные формы, виды устной и письменной коммуникации на таджикском языке <b>ИУК-4.3</b> -владеет системой норм русского литературного языка, родного языка и нормами иностранного(ых) языка (ов)	2	- чтение отрывка из прозы
16	Правописание сложноподчинен. Предложений	УК-4	<b>ИУК-4.1-свободно</b> воспринимает, анализирует и критически оценивает устную и письменную деловую информацию на таджикском языке. Выстраивает стратегию устного и письменного общения на таджикском языке в рамках межличностного и межкультурного общения	2	опрос грамматич. темы -устный опрос лексич. минимума -декламация стихотворения
	<b>Рубежный контроль №2</b>	<b>Диктант</b>			- повтор пройденного материала - работа над ошибками
Итоговый контроль		<b>Зачет – 1 семестр, 2 семестр экзамен</b>			
<b>Итого: 32 ч.</b>			<b>Грамматических тем</b>	<b>16</b>	
			<b>Ситуативных минимумов</b>	<b>16</b>	
			<b>Декламации стихотворений</b>	<b>8</b>	
			<b>Отрывков из произведений</b>	<b>8</b>	
			<b>Презентаций</b>	<b>8</b>	
			<b>Составление словаря</b>	<b>90-120</b>	
			<b>Деловые бумаги</b>	<b>Слов</b>	
				<b>18</b>	

### Перечень оценочных средств

№ п/п	Наименование оценочного средства	Характеристика оценочного средства	Представление оценочного средства в ФОС
1.	Устный/фронтальный опрос	Метод контроля, позволяющий не только опрашивать и контролировать знания учащихся, но и сразу же поправлять, повторять и закреплять знания, умения и	Вопросы по темам

		навыки	
2.	Реферат	Средство, позволяющее оценить умение обучающегося письменно излагать суть поставленной проблемы, самостоятельно проводить анализ этой проблемы с использованием концепций и аналитического инструментария соответствующей дисциплины, делать выводы, обобщающие авторскую позицию по поставленной проблеме.	Тематика, требования к оформлению
3.	Презентация	Презентация – электронный документ, представляющий собой набор слайдов, предназначенных для демонстрации проделанной работы. Целью презентации является визуальное представление замысла автора, максимально удобное для восприятия. Электронная презентация должна показать то, что трудно объяснить на словах.	Тематика, требования к оформлению
4.	Письменная работа по теме	Это метод, который позволяет выявить уровень знаний, умений и навыков, приобретенных обучающимся в процессе освоения дисциплины, а также их соответствие определенным нормам путем анализа способов выполнения испытуемым ряда специальных заданий (упражнения, составление топики, деловой документации)	Тематика
5.	Стихотворения, рассказы	Средство, позволяющее оценить умение обучающегося устно излагать суть текста, самостоятельно проводить анализ и пересказывать, делать выводы, обобщающие авторскую позицию по поставленной теме, выписывать терминологию и давать ей определение	Перечень стихов и рассказов

## МОУ ВО «Российско-Таджикский» (Славянский) университет»

### Кафедра таджикского языка

#### Грамматические темы для опроса по дисциплине **Таджикский язык в профессиональной деятельности**

1. Из истории таджикского языка. Алфавит.
2. Правописание специфических букв таджикского алфавита.
3. Архаизмы. Историзмы. Неологизмы.
4. Термины и терминология.
5. Лексические особенности синонимов, антонимов, омонимов, многозначных слов.
6. Лексический состав таджикского языка. Заимствованные слова.
7. Правописание частей речи. Имена существительные.
8. Стилистические особенности существительных.
9. Правописание прилагательных.
10. Стилистические особенности прилагательных.
11. Правописание числительных.

12. Стилистические особенности числительных.
13. Лексико-семантические особенности местоимений.
14. Правописание глаголов.
15. Стилистические особенности простых глаголов.
16. Стилистические особенности сложноподчиненных глаголов.
17. Лексико-семантические особенности наречий.
18. Правописание наречий.
19. Стилистические особенности наречий.
20. Правописание предлогов и послелогов.
21. Правописание сочинительных и подчинительных союзов.
22. Правописание частиц и междометий.
23. Синтаксис. Правописание словосочетаний и простых предложений.
24. Стилистические особенности словосочетаний и простых предложений.
25. Пунктуация: точка, вопросительный и восклицательный знаки
26. Пунктуация: запятая, точка с запятой, двоеточие.
27. Пунктуация: скобки, кавычки, многоточие.
28. Пунктуация: тире, дефис.
29. Правописание сложносочиненных предложений.
30. Стилистические особенности сложносочиненных предложений.
31. Правописание сложноподчиненных предложений.
32. Стилистические особенности сложноподчиненных предложений.

#### **КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ:**

- оценка **«отлично»** выставляется студенту, если правильно выполнены все задания. Продемонстрирован высокий уровень владения материалом. Проявлены превосходные способности применять знания и умения к выполнению конкретных заданий.
- оценка **«хорошо»** выставляется студенту, если правильно выполнена большая часть заданий. Присутствуют незначительные ошибки. Продемонстрирован хороший уровень владения материалом. Проявлены средние способности применять знания и умения к выполнению конкретных заданий.
- оценка **«удовлетворительно»** выставляется студенту, если задания выполнены более чем наполовину. Присутствуют серьезные ошибки. Продемонстрирован удовлетворительный уровень владения материалом. Проявлены низкие способности применять знания и умения к выполнению
- оценка **неудовлетворительно** выставляется студенту, выставляется студенту, если ответ представляет собой разрозненные знания с существенными ошибками по вопросу; присутствуют фрагментарность, нелогичность изложения, студент не осознает связь обсуждаемого вопроса с другими объектами дисциплины, речь неграмотная; существенные ошибки; незнание терминологии; ответы на дополнительные вопросы неправильные.

#### **Темы текстов по профессиональной деятельности для письменных работ по дисциплине Таджикский язык в профессиональной деятельности**

1. Мафҳум ва нишонаҳои ҳуқуқ (Понятие, сущность и виды права).
2. Меъёрҳои ҳуқуқ ва низоми ҳуқуқии ҷомеа (о понятии и принципах прав человека).
3. Принцип ва сарчашмаҳои ҳуқуқ. (Принцип и источники права).
4. Ҳуқуқ ва ахлоқ (права и этика).
5. *Мафҳум ва нишонаҳои давлат* (Понятие о государстве и символы государства).
6. Шаклҳои таърихии давлат (Исторические формы государства).
7. Давлатдорӣи халқи тоҷик дар замонҳои қадим, асрҳои миёна ва давраи нав (Государственность таджикского народа в древности, средневековье и новое время).
8. Мафҳуми сиёсат. Намудҳои сиёсат. (Понятие политики. Виды политики);
9. Кишвари азизам - Тоҷикистон. Душанбе – пойтахти ҶТ (Край мой родной Таджикистан. Душанбе - столица Таджикистана).

10. Ҳуқуқи инсон. (Права человека).
11. Китоби “Авесто” - сарчашмаи ҳуқуқи инсон (“Авесто” как источник прав человека).
12. Мутафаккирони форсу тоҷик оида ҳуқуқи инсон (прав человека с точки зрения персидских и таджикских мыслителей).
13. Низоми ҳуқуқи Ҷумҳурии Тоҷикистон (Правовая система Республики Таджикистан).
14. Ҳуқуқҳои конституционӣ ва ҳуқуқи маъмурӣ (Конституционные права и административные права).
15. Ҳуқуқи граждани (Гражданское право).
16. Ҳуқуқи оилавӣ (Семейное право).
17. Ҳуқуқи молиявӣ ва андоз (Финансовое и налоговое право).
18. Ҳуқуқи гумрукӣ ва соҳибкорӣ (Таможенное и хозяйственное право).
19. Ҳуқуқи меҳнатӣ (Трудовое право).
20. Ҳуқуқи ҷиноятӣ ва иҷрои ҷазои ҷиноятӣ (Уголовное право и исполнение уголовных наказаний).
21. Мафҳум ва соҳаҳои ҳуқуқбайналмилалӣ. Фаъолияти созмонҳои байналмилалӣ дар самти ҳимоя ва ҳифзи ҳуқуқи инсон.
22. Конститутсияи ҚТ (Конституция РТ).
23. Таърихи таъсиси Институти президентӣ (История создания Президентского института).
24. Ҷумҳурии Тоҷикистон, соҳт ва рукнҳои давлатдорӣ он (Содержание структуры и направлений государственного управления Республики Таджикистан).
25. Маҷлиси Олии Ҷумҳурии Тоҷикистон (Маджлиси оли Республики Таджикистан).
26. Таърих ва анъанаҳои ҷашни Навруз (История и традиции праздника Навруз).
27. Мақомоти ҳифзи ҳуқуқ дар Ҷумҳурии Тоҷикистон (Правоохранительные органы в РТ), Мақомоти судии ҚТ (Судебное правление РТ).
28. Мақомоти прокуратураи Ҷумҳурии Тоҷикистон (Прокуратура Республики Таджикистан).
29. Мақомоти амнияти миллии ҚТ (Органы национальной безопасности Республики Таджикистан).
30. «Сиёсатнома»-и Низомулмулк дастур оиди давлатдорӣ (произведения Низомулмулк «Сиёсатнома» («Книга о правлении государством»)).
31. Мақомоти мубориза зидди коррупсия (Комитет по борьбе против коррупции).
32. Нақши компютер ва интернет дар ҳаёти ҳамаҷуз ва соҳаи ҳуқуқшиносӣ (о роли компьютера и интернета в современном мире, сфере юриспруденции).

### **Характеристика задания:**

Устное сообщение дополняет изучаемый вопрос. Оформляется устно или письменно. Должно точно соответствовать заданной теме, плану, данному преподавателем.

### **КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ:**

- оценка **«отлично»** выставляется студенту, если тема раскрыта полностью. Продемонстрировано превосходное владение материалом. Используются надлежащие источники в нужном количестве. Структура работы соответствует поставленным задачам. Степень самостоятельности работы высокая;
- оценка **«хорошо»** выставляется студенту, если тема в основном раскрыта. Продемонстрировано хорошее владение материалом. Используются надлежащие источники. Структура работы в основном соответствует поставленным задачам. Степень самостоятельности работы средняя.;
- оценка **«удовлетворительно»** выставляется студенту, если тема раскрыта слабо. Продемонстрировано удовлетворительное владение материалом. Используемые источники и структура работы частично соответствуют поставленным задачам. Степень самостоятельности работы низкая.
- оценка **«неудовлетворительно»** выставляется студенту, если тема не раскрыта. Продемонстрировано неудовлетворительное владение материалом. Используемые источники недостаточны. Структура работы не соответствует поставленным задачам. Работа несамостоятельна.

### **Перечень тем для презентаций:**

**по дисциплине Таджикский язык в профессиональной деятельности**

### **Тематика:**

1. Аз таърихи хат ва имлои забони тоҷикӣ (Из истории письма и правописания таджикского языка).
2. Мафҳуми сиёсат. Намудҳои сиёсат. (Понятие о политике). (Виды политики).
3. Вазифаҳои давлат (Функции государства).
4. Кишвари азизам - Тоҷикистон. Душанбе – пойтахти ҚТ (Край мой родной Таджикистан. Душанбе - столица Таджикистана).
5. Мавзеҳои таъриии Тоҷикистон (Исторические места Таджикистана)
6. Созмонҳои байналмиллӣ (Международные организации).
7. Созмони Милалӣ Муттаҳид (Организация Объединённых Наций).
8. Ҳуқуқи инсон. (Права человека).
9. Китоби “Авесто” - сарчашмаи ҳуқуқи инсон (“Авесто” как источник прав человека).
10. Мутафаккирони форсу тоҷик оида ҳуқуқи инсон (прав человека с точки зрения персидских и таджикских мыслителей);
11. «Сиёсатнома»-и Низомулмулк дастур оиди давлатдорӣ (произведения Низомулмулк «Сиёсатнома» («Книга о правлении государством»).
12. Нақши компютер ва интернет дар ҳаёти ҳамаарӯза (Роль компьютера и интернета в повседневной жизни).

### **Характеристика задания:**

**Структура презентации** - количество слайдов должны соответствовать содержанию и продолжительности выступления (для 7-минутного выступления рекомендуется использовать не более 10 слайдов) – наличие титульного слайда и слайда с выводами;

**Наглядность** - иллюстрации хорошего качества, с четким изображением, текст легко читается – используются средства наглядности информации (таблицы, схемы, графики и т.д.);

**Дизайн и настройка** - оформление слайдов соответствует теме, не препятствует восприятию содержания, для всех слайдов презентации используется один и тот же шаблон оформления;

**Содержание** - презентация отражает основные этапы исследования (проблема, цель, гипотеза, ход работы, выводы, ресурсы) – содержит полную, понятную информацию по теме работы – орфографическая и пунктуационная грамотность;

**Требования к выступлению** - выступающий свободно владеет содержанием, ясно и грамотно излагает материал – свободно и корректно отвечает на вопросы и замечания аудитории – точно укладывается в рамки регламента (7 – 10 минут)

### **Критерии оценки:**

- оценка «**отлично**» выставляется студенту, если задание полностью выполнено и оформлено в соответствии с требованиями;
- оценка «**хорошо**» выставляется студенту, если задание на 70% – не полностью соответствует указанным требованиям, требует доработки;
- оценка «**удовлетворительно**» выставляется студенту, если задание выполнено лишь частично, на 20-30%;
- оценка «**неудовлетворительно**» выставляется студенту, который не выполнил задание.

## **Материалы для декламации (стихотворения) по дисциплине “Таджикский язык в профессиональной деятельности”**

1. Цитаты из произведений таджикско-персидских мыслителей.
2. Стихотворение Рудаки.
3. Пересказ содержания отрывка из «Кабуснаме» Унсуралмаоли Кайковуса.
4. Стихотворение Фирдавси.
5. Четверостишия Абуали ибн Сино.
6. Пересказ содержания отрывка из «Сиёсатнома» Низомулмулка
7. Четверостишия Умара Хайёма.
8. Пересказ содержания отрывка из «Гулистон» Саъди Шерози.
9. Стихотворение Амир Хусрава Дехлави.
10. Пересказ содержания отрывка из «Ҷомъ-ул-ҳикоёт» Мухаммад Авфии Бухорои.
11. Стихотворение Носири Хусрава.

12. Пересказ содержания отрывка из «Бахористон» Абдурахмона Джами.
13. Стихотворение Хофиза Шерози.
14. Стихотворение Камалиддина Бинои.
15. Стихотворение Джалалиддини Балхи.
16. Пересказ содержания отрывка из «Бадоеъ-ул-вакоеъ» Зайниддин Махмуда Восифи.
17. Пересказ один из рассказов Убайда Зокони.
18. Стихотворение Сайидо Насафи.
19. Пересказ содержания отрывка из «Дастур-ул-мулук» Ходжа Самандари Тирмизи.
20. Пересказ содержания повести С. Айни «Смерть ростовщика».
21. Стихотворение Абулкасима Лохути.
22. Пересказ содержания отрывка из романа «Восеъ» Сотима Улугзаде.
23. Стихотворение Хабиба Юсуфи.
24. Пересказ содержания отрывка из романа «Ман гунахгорам» Джалолола Икромии.
25. Выучить стихотворение Мирзо Турсунзаде.
26. Пересказ содержания повести «Варта» Фазлиддина Мухаммадиева.
27. Стихотворение Мумин Каноата.
28. Пересказ содержания рассказа «Сукути куллахо» Саттора Турсуна.
29. Стихотворение Лоика Шерали.
30. Пересказ содержания отрывка из произведения Эмомали Рахмона «Точикон дар оинаи таърих».
31. Выучить стихотворение Бозора Собира.
32. Пересказ содержания рассказа «Косаи давр» Абдулхамид Самада.
33. Пересказ содержания рассказа «Шабе дар Кабудчар» Караматуллоха Мирзоева.
34. Стихотворение из произведений таджикских поэтов. (Зебуннисо, Мехриниссо и др.).

#### **Характеристика задания:**

- Безошибочность чтения.
- Выразительность чтения (правильно ли выделены ключевые слова, расставлено логическое ударение, логические паузы, правильно ли выбрана интонация, темп чтения).
- Проникновение в идейно-художественное содержание произведения.
- Выявление своего отношения к читаемому.
- Передача специфики жанра и стиля произведения (баллада, басня, лирическое стихотворение, патриотическая лирика, песня и т.д.).
- Четкое и правильное произношение.
- Простота и естественность чтения.

#### **КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ:**

- «зачтено» выставляется студенту, если дан полный, развернутый ответ на поставленный вопрос; в ответе прослеживается четкая структура, логическая последовательность, отражающая сущность раскрываемых понятий, теорий, явлений; знание по предмету демонстрируются на фоне понимания его в системе данной науки и междисциплинарных связей; ответы на дополнительные вопросы четкие, краткие;
- «не зачтено» выставляется студенту, если ответ представляет собой разрозненные знания с существенными ошибками по вопросу; присутствуют фрагментарность, нелогичность изложения, студент не осознает связь обсуждаемого вопроса с другими объектами дисциплины, речь неграмотная; существенные ошибки; незнание терминологии; ответы на дополнительные вопросы неправильные.

#### **Материалы по изучению деловых бумаг: по дисциплине Таджикский язык в профессиональной деятельности**

1. Таърихи хуччатнигорӣ (История делопроизводства).
2. Хуччат чист? (Хуччат- ин объекти модии дорoi иттилоот мебошад) (Что обозначает документ?).
3. Навъҳои хуччатҳои расмӣ (Виды деловых бумаг).
4. Таҳия ва ба расмият даровардани хуччатнигории дастурӣ (Разработка и формализация инструктивной документации).

5. Ҳуҷҷатнигории ташкилию ҳуқуқӣ (Организационно - правовая документация).
6. Ҳуҷҷатнигории иттилоотию маълумотӣ ва иттилоотию таҳлилӣ (Информационно-справочная информация, информативно-аналитическая документация).
7. Ҳуҷҷатнигории ҳайати кадрӣ (Кадровая документация).
8. Ариза ва хелҳои ариза (Заявление и виды заявления).
9. Шарҳи холи худ (автобиография).
10. Ваколатнома ва хелҳои ваколатнома (доверенность и ее виды).
11. Забонхат (расписка).
12. Тавзеҳнома/ баёнот (объяснительная)
13. Дархост (заявка),
14. Гузориш (рапорт).
15. Тавсифнома (характеристика).
16. Тавсиянома (рекомендация).
17. Протокол ва хелҳои он (виды протокола).
18. Суратмаҷлис (протокол собрания).
19. Санад, таъйиднома (акт).
20. Қарордод (договор).
21. Шартнома (соглашение).
22. Оиннома, дастурамал, низомнома (устав, инструкция, положения).
23. Фармон (приказ), амр (распоряжение), дастур (указ).

Образцы данных материалов приведены в книге «Ҳуҷҷатнигорӣ» (Дедопроизводство) Диловарова М., Курбанов С. Душанбе. -2017г.

#### **Критерии оценки:**

- оценка «отлично» (10 баллов) выставляется студенту, если задание полностью выполнено и в соответствии с требованиями;
- оценка, «хорошо» (8-9 баллов) если задание выполнено, и в целом, отвечает предъявляемым требованиям, имеются отдельные недочёты;
- оценка «удовлетворительно» (6-7 баллов) задание выполнена не до конца, имеется ошибки при написании заданий, ответ не полностью соответствует требованиям;
- оценка «неудовлетворительно» (5 и ниже), если задание полностью не выполнено или ответ переписан (скачан) из других источников, не проявлена самостоятельность при выполнении задания.

**МОУ ВО «Российско-Таджикский» (Славянский) университет»**  
**Кафедра таджикского языка**  
**Перечень вопросов к зачету (в устной форме)**  
**по дисциплине (модулю) Таджикский язык в профессиональной**  
**деятельности**

1. Подберите существительные следующим прилагательным. Прочитайте подчеркнутые словосочетания, с тремя из них составьте предложения.
2. Напишите и переведите и слова, объясните образование звуков ў, у, қ, и, й.
3. Объясните образование подчеркнутых слов и словосочетаний, переведите их.
4. Найдите существительные в составе словосочетаний, определите их семантические группы.
5. На примере слов и словосочетаний из текста объясните правописание имён собственных.
6. Выпишите самостоятельные и служебные слова и переведите их.
7. Образуйте форму множественного числа подчеркнутых существительных:
8. Переведите на таджикский язык существительные множественного числа, выделенные в тексте.
9. Выпишите из текста существительные и объясните их словообразование с помощью суффиксов.
10. Найдите в тексте словообразовательные суффиксы и составьте с ними юридические

термины.

11. Выпишите из текста производные существительные, проведите их классификацию и определите, к каким группам они относятся.
12. Определите в тексте значения и смысловые оттенки суффиксов в выделенных существительных.
13. Выпишите из текста сложные существительные и составьте с ними 6 предложений.
14. Найдите в тексте сложные существительные и укажите способы их образования.
15. Выпишите существительные текста в таблицу. Распределите в таблице простые, производные, сложные, составные и смешанные существительные.
16. На примерах из текста укажите, каким падежам русского языка соответствуют предлоги и послелог *-ро*.
17. Найдите в тексте и выпишите личные местоимения.
18. Найдите в тексте личные местоимения и замените их на местоименные энклитики.
19. Выпишите из текста составные указательные местоимения, объясните их функции.
20. Выпишите глаголы текста и образуйте их инфинитивную форму.
21. Найдите в тексте глаголы будущего времени, определите их значение и составьте с ними 6 предложений.
22. Укажите переходные и непереходные глаголы текста и составьте из них 6 предложений.
23. Найдите в тексте наречия образа действия, определите, на какие вопросы они отвечают и составьте из них предложения.
24. Выпишите из текста наречия места, переведите их на русский язык и составьте с ними предложения.
25. Укажите в тексте наречия и составьте с ними предложения.
26. Переведите на русский язык подчеркнутые терминологические конструкции: (ибора).....
27. Укажите грамматические значения предлогов текста и составьте с ними словосочетания.
28. Составьте предложения из следующих изафетных предлогов (*руйи, болои, назди, аз тарафи, дар назди, дар қатори, аз барои, дар зери, пеш-пешӣ*).
29. Образуйте предложения из изафетных предлогов текста, объясните функции этих предлогов.
30. Переведите следующие предложения и укажите виды предлогов. (*Мошин қад-қади роъи деҳа ба сӯи шаҳр оҳиста мерафт., Дар биебон сорбон ҳамеша пеш-пешӣ корвон меравад*)
31. Используйте повторные изафетные предлоги в следующих примерах: *роҳ рафтан, девор гаштан, баҳр давидан, об себҳои сурх рафтан, меҳмонон рақс кардан, пода давидан, мизу курсӣ когаз чидан, ҷӯйбор сабза дамидан* и составьте с ними предложения.
32. Найдите в тексте союзы, разделите их по значению и грамматическим функциям и составьте с ними 6 предложений.
33. Переведите на таджикский язык следующие предложения. (Менеджер приступил к составлению графика). Туристы не услышали ответа на вопрос: или его не было, или его не хотели говорить. После того, как объявили приговор, близкие и родственники обвиняемого подали на апелляцию. Там, где есть ложь, там есть преступление.
34. Найдите в тексте 6 словосочетаний и проведите их классификацию по видам синтаксических связей. Выделите атрибутивные, объектные, обстоятельственные синтаксические связи.
36. Из следующих терминологических слов и словосочетаний образуйте простые и сложные предложения. Употребите нужные предлоги и послелоги. (*иқдомот, ихтисор, ўҳдадориҳо, Созишномаи байналмилалӣ, ҳуқуқҳои шаҳрвандӣ, вазъи сиёсӣ, вазъияти фавқуллода, вазифаҳои байналмилалӣ давлат, ҳуқуқи башар, саёҳати шавқовар, корхонаи пешқадам*).
38. Образуйте 10 распространённых и нераспространённых предложений из следующих юридических терминов (*демократия, ваҳдати миллӣ, созишномаи байналмилалӣ, иқдомот, ихтисор, ўҳдадориҳо, ҳуқуқи башар, куштори сиёсӣ*).

К комплекту экзаменационных билетов прилагаются разработанные преподавателем и утвержденные на заседании кафедры критерии оценки по дисциплине.



### **Критерии оценки:**

- **«зачтено»** выставляется студенту, если он демонстрирует свободное владение материалом, хорошо ориентируется в основных тенденциях и направлениях перевода; имеет представление и в состоянии объяснить суть моделей перевода, знает и может применить на практике (проиллюстрировать собственными примерами) разнообразные способы перевода (лексические, грамматические и стилистические), в состоянии вести свободный диалог по основным проблемам перевода;

- **«не зачтено»** выставляется студенту, если он имеет лишь приблизительное представление об изучаемом предмете, весьма слабо ориентируется даже в предложенных для подготовки вопросах; совершенно не в состоянии отвечать на дополнительные вопросы, касающиеся основных проблем перевода.

**Перечень вопросов к экзамену (в устной форме)  
по дисциплине “Таджикский язык в профессиональной деятельности”**

**МОУ ВО РОССИЙСКО-ТАДЖИКСКИЙ (СЛАВЯНСКИЙ) УНИВЕРСИТЕТ  
Факультет русской филологии, журналистики и медиатехнологий  
Кафедра таджикского языка  
по дисциплине Таджикский язык в профессиональной деятельности  
Направление подготовки 40.03.01 «Юриспруденция»  
Профиль подготовки: «Правовое обеспечение национальной безопасности»**

**Саволномаи № 1**

1. Аз таърихи забони тоҷикӣ. Алифбо.
2. Мафҳум ва нишонаҳои ҳуқуқ (Понятие, сущность и виды права).
3. Ҳуҷҷат чист? (Что обозначает документ?).
4. Шеъри Рӯдакӣ.

**Утверждено на заседании кафедры  
протокол № от «» мая 2025г.  
Заведующий кафедрой \_\_\_\_\_ /Сайфуллаева З.А./**

**Критерии оценки:**

- оценка **«отлично»** выставляется студенту, если правильно выполнены все задания. Продемонстрирован высокий уровень владения материалом. Проявлены превосходные способности применять знания и умения к выполнению конкретных заданий.
- оценка **«хорошо»** выставляется студенту, если правильно выполнена большая часть заданий. Присутствуют незначительные ошибки. Продемонстрирован хороший уровень владения материалом. Проявлены средние способности применять знания и умения к выполнению конкретных заданий.
- оценка **«удовлетворительно»** выставляется студенту, если задания выполнены более чем наполовину. Присутствуют серьезные ошибки. Продемонстрирован удовлетворительный уровень владения материалом. Проявлены низкие способности применять знания и умения к выполнению
- оценка **«неудовлетворительно»** выставляется студенту, если задания выполнены менее чем наполовину. Продемонстрирован неудовлетворительный уровень владения материалом. Проявлены недостаточные способности применять знания и умения к выполнению конкретных заданий.

**Шкала оценивания:**

- $0 \leq B < 50$  — неудовлетворительно;
- $50 \leq B < 75$  — удовлетворительно;
- $75 \leq B < 90$  — хорошо;
- $90 \leq B \leq 100$  — отлично.

« \_\_\_\_ » \_\_\_\_\_ 2024 г.



**МОУ ВО РОССИЙСКО-ТАДЖИКСКИЙ (СЛАВЯНСКИЙ) УНИВЕРСИТЕТ**  
**Факультет русской филологии, журналистики и медиатехнологий**  
**Кафедра таджикского языка**  
**по дисциплине Таджикский язык в профессиональной деятельности**  
**Направление подготовки 40.03.01 «Юриспруденция»**

**Саволномаи № 1**

1. Аз таърихи забони тоҷикӣ. Алифбо.
2. Мафҳум ва нишонаҳои ҳуқуқ.
3. Ҳуҷҷат чист?
4. Шеърҳои Рӯдакӣ.

Утверждено на заседании кафедры  
протокол № 9 от «26» апреля 2024г.  
Заведующий кафедрой \_\_\_\_\_ /Сайфуллаева З.А./

**МОУ ВО РОССИЙСКО-ТАДЖИКСКИЙ (СЛАВЯНСКИЙ) УНИВЕРСИТЕТ**  
**Факультет русской филологии, журналистики и медиатехнологий**  
**Кафедра таджикского языка**  
**по дисциплине Таджикский язык в профессиональной деятельности**  
**Направление подготовки 40.03.01 «Юриспруденция»**

**Саволномаи №2**

1. Ҳарфҳои ҳоси забони тоҷикӣ.
2. Меъёрҳои ҳуқуқ ва низомии ҳуқуқии ҷомеа.
3. Таърихи ҳуҷҷатнигорӣ.
4. Нақли порча аз “Қобуснома”-и Унсуралмаолии Кайковус.

Утверждено на заседании кафедры  
протокол № 9 от «26» апреля 2024г.  
Заведующий кафедрой \_\_\_\_\_ /Сайфуллаева З.А./

**МОУ ВО РОССИЙСКО-ТАДЖИКСКИЙ (СЛАВЯНСКИЙ) УНИВЕРСИТЕТ**  
**Факультет русской филологии, журналистики и медиатехнологий**  
**Кафедра таджикского языка**  
**по дисциплине Таджикский язык в профессиональной деятельности**  
**Направление подготовки 40.03.01 «Юриспруденция»**

**Саволномаи №3**

1. Калимаҳои кӯҳна, таърихан кӯҳнашуда ва нав.
2. Принсип ва сарчашмаҳои ҳуқуқ.
3. Навъҳои ҳуҷҷатҳои расмӣ.
4. Порчаи шеърҳои “Шоҳнома” -и Фирдавсӣ.

Утверждено на заседании кафедры  
протокол № 9 от «26» апреля 2024 г.  
Заведующий кафедрой \_\_\_\_\_ /Сайфуллаева З.А./

**МОУ ВО РОССИЙСКО-ТАДЖИКСКИЙ (СЛАВЯНСКИЙ) УНИВЕРСИТЕТ**  
**Факультет русской филологии, журналистики и медиатехнологий**  
**Кафедра таджикского языка**  
**по дисциплине Таджикский язык в профессиональной деятельности**  
**Направление подготовки 40.03.01 «Юриспруденция»**

**Саволномаи № 4**

1. Истилоҳ ва истилоҳшиносӣ.
2. Ҳуқуқ ва ахлоқ.
3. Таҳия ва ба расмият даровардани ҳуҷҷатнигории дастурӣ.
4. Нақли порча аз “Донишнома”-и Абуалӣ ибни Сино ё кироати рӯбоёт.

Утверждено на заседании кафедры  
протокол № 9 от «26» апреля 2024г.  
Заведующий кафедрой \_\_\_\_\_ /Сайфуллаева З.А./

**МОУ ВО РОССИЙСКО-ТАДЖИКСКИЙ (СЛАВЯНСКИЙ) УНИВЕРСИТЕТ**  
**Факультет русской филологии, журналистики и медиатехнологий**  
**Кафедра таджикского языка**  
**по дисциплине Таджикский язык в профессиональной деятельности**  
**Направление подготовки 40.03.01 «Юриспруденция»**

**Саволномаи № 5**

1. Калимаҳои муродиф, мутазод ва ҳамгун.
2. Мафҳум ва нишонаҳои давлат.
3. Ҳуҷҷатнигории иттилоотию маълумотӣ ва иттилоотию таҳлилий.
4. Рӯбоиёти Умари Хайём.

Утверждено на заседании кафедры  
протокол № 9 от «26» апреля 2024г.  
Заведующий кафедрой \_\_\_\_\_ /Сайфуллаева З.А./

**МОУ ВО РОССИЙСКО-ТАДЖИКСКИЙ (СЛАВЯНСКИЙ) УНИВЕРСИТЕТ**  
**Факультет русской филологии, журналистики и медиатехнологий**  
**Кафедра таджикского языка**  
**по дисциплине Таджикский язык в профессиональной деятельности**  
**Направление подготовки 40.03.01 «Юриспруденция»**

**Саволномаи № 6**

1. Таркиби луғавии забони тоҷикӣ. Калимаҳои иқтибосӣ.
2. Шаклҳои таъриҳии давлат.
3. «Ариза» ва ҳелҳои он.
4. Нақли ҳикоят аз “Сиёсатнома”-и Низомулмулк.

Утверждено на заседании кафедры  
протокол № 9 от «26» апреля 2024г.  
Заведующий кафедрой \_\_\_\_\_ /Сайфуллаева З.А./

**МОУ ВО РОССИЙСКО-ТАДЖИКСКИЙ (СЛАВЯНСКИЙ) УНИВЕРСИТЕТ**  
**Факультет русской филологии, журналистики и медиатехнологий**  
**Кафедра таджикского языка**  
**по дисциплине Таджикский язык в профессиональной деятельности**  
**Направление подготовки 40.03.01 «Юриспруденция»**

**Саволномаи № 7**

1. Имлои исмҳо.
2. Давлатдорӣ ҳалқи тоҷик дар замонҳои қадим, асрҳои миёна ва давраи нав.
3. Таҳияи «Шарҳи ҳол».
4. Ғазали Носири Хусрав.

Утверждено на заседании кафедры  
протокол № 9 от «26» апреля 2024г.  
Заведующий кафедрой \_\_\_\_\_ /Сайфуллаева З.А./

**МОУ ВО РОССИЙСКО-ТАДЖИКСКИЙ (СЛАВЯНСКИЙ) УНИВЕРСИТЕТ**  
**Факультет русской филологии, журналистики и медиатехнологий**  
**Кафедра таджикского языка**  
**по дисциплине Таджикский язык в профессиональной деятельности**  
**Направление подготовки 40.03.01 «Юриспруденция»**

**Саволномаи № 8**

1. Хусусияти услубии исмҳо.
2. Мафҳуми сиёсат. Намудҳои сиёсат.
3. «Ваколатнома» ва ҳелҳои он.
4. Нақли ҳикоят аз “Гулистон”-и Саъдии Шерозӣ.

Утверждено на заседании кафедры  
протокол № 9 от «26» апреля 2024г.  
Заведующий кафедрой \_\_\_\_\_ /Сайфуллаева З.А./

**МОУ ВО РОССИЙСКО-ТАДЖИКСКИЙ (СЛАВЯНСКИЙ) УНИВЕРСИТЕТ**  
**Факультет русской филологии, журналистики и медиатехнологий**  
**Кафедра таджикского языка**  
**по дисциплине Таджикский язык в профессиональной деятельности**  
**Направление подготовки 40.03.01 «Юриспруденция»**

**Саволномаи № 9**

1. Имлои сифатҳо.
2. Кишвари азизам - Тоҷикистон. Душанбе – пойтахти ҶТ.
3. Таҳияи «Забонхат».
4. Ғазали Чалолиддини Балхӣ.

Утверждено на заседании кафедры  
протокол № 9 от «26» апреля 2024 г.  
Заведующий кафедрой \_\_\_\_\_ /Сайфуллаева З.А./

**МОУ ВО РОССИЙСКО-ТАДЖИКСКИЙ (СЛАВЯНСКИЙ) УНИВЕРСИТЕТ**  
**Факультет русской филологии, журналистики и медиатехнологий**  
**Кафедра таджикского языка**  
**по дисциплине Таджикский язык в профессиональной деятельности**  
**Направление подготовки 40.03.01 «Юриспруденция»**

**Саволномаи № 10**

1. Хусусияти услубии сифатҳо.
2. Ҳуқуқи инсон.
3. Таҳияи «Баёнот».
4. Нақли порча аз “Қомеъ-ул-ҳикоёт”-и Муҳаммад Ауфии Бухорӣ.

**Утверждено на заседании кафедры**  
**протокол № 9 от «26» апреля 2024г.**  
**Заведующий кафедрой \_\_\_\_\_ /Сайфуллаева З.А./**

**МОУ ВО РОССИЙСКО-ТАДЖИКСКИЙ (СЛАВЯНСКИЙ) УНИВЕРСИТЕТ**  
**Факультет русской филологии, журналистики и медиатехнологий**  
**Кафедра таджикского языка**  
**по дисциплине Таджикский язык в профессиональной деятельности**  
**Направление подготовки 40.03.01 «Юриспруденция»**

**Саволномаи № 11**

1. Имлои шумораҳо.
2. Китоби “Авесто” - сарчашмаи ҳуқуқи инсон.
3. Таҳияи «Дархост».
4. Ғазали Ҳофизи Шерозӣ.

**Утверждено на заседании кафедры**  
**протокол № 9 от «26» апреля 2024г.**  
**Заведующий кафедрой \_\_\_\_\_ /Сайфуллаева З.А./**

**МОУ ВО РОССИЙСКО-ТАДЖИКСКИЙ (СЛАВЯНСКИЙ) УНИВЕРСИТЕТ**  
**Факультет русской филологии, журналистики и медиатехнологий**  
**Кафедра таджикского языка**  
**по дисциплине Таджикский язык в профессиональной деятельности**  
**Направление подготовки 40.03.01 «Юриспруденция»**

**Саволномаи № 12**

1. Хусусияти услубии шумораҳо.
2. Мутафаккирони форсу тоҷик оида ҳуқуқи инсон.
3. Таҳияи “Гузориш”.
4. Нақли ҳикоят аз “Бадоеъ-ул-вақоеъ”-и Зайниддин Маҳмуди Восифӣ.

**Утверждено на заседании кафедры**  
**протокол № 9 от «26» апреля 2024г.**  
**Зав. кафедрой \_\_\_\_\_ /Сайфуллаева З.А./**

**МОУ ВО РОССИЙСКО-ТАДЖИКСКИЙ (СЛАВЯНСКИЙ) УНИВЕРСИТЕТ**  
**Факультет русской филологии, журналистики и медиатехнологий**  
**Кафедра таджикского языка**  
**по дисциплине Таджикский язык в профессиональной деятельности**  
**Направление подготовки 40.03.01 «Юриспруденция»**

**Саволномаи № 13**

1. Хусусияти луғавию услубии чонишинҳо.
2. Низоми ҳуқуқи Чумҳурии Тоҷикистон.
3. Таҳияи “Тавсифнома”.
4. Ғазали Сайидои Насафӣ.

Утверждено на заседании кафедры  
протокол № 9 от «26» апреля 2024г.  
Зав. кафедрой \_\_\_\_\_ /Сайфуллаева З.А./

**МОУ ВО РОССИЙСКО-ТАДЖИКСКИЙ (СЛАВЯНСКИЙ) УНИВЕРСИТЕТ**  
**Факультет русской филологии, журналистики и медиатехнологий**  
**Кафедра таджикского языка**  
**по дисциплине Таджикский язык в профессиональной деятельности**  
**Направление подготовки 40.03.01 «Юриспруденция»**

**Саволномаи № 14**

1. Имлои феълҳо.
2. Ҳуқуқҳои конституционӣ ва ҳуқуқи маъмурӣ.
3. Таҳияи “Тавсиянома”.
4. Нақли ҳикоят аз “Баҳористон”-и Абдурахмони Ҷомӣ.

Утверждено на заседании кафедры  
протокол № 9 от «26» апреля 2024г.  
Зав. кафедрой \_\_\_\_\_ /Сайфуллаева З.А./

**МОУ ВО РОССИЙСКО-ТАДЖИКСКИЙ (СЛАВЯНСКИЙ) УНИВЕРСИТЕТ**  
**Факультет русской филологии, журналистики и медиатехнологий**  
**Кафедра таджикского языка**  
**по дисциплине Таджикский язык в профессиональной деятельности**  
**Направление подготовки 40.03.01 «Юриспруденция»**

**Саволномаи № 15**

1. Хусусияти услубии феълҳои сода.
2. Ҳуқуқи граждони.
3. Оиннома, дастурамал, низомнома.
4. Нақли ҳикоят аз эҷодиёти Убайди Зокони.

Утверждено на заседании кафедры  
протокол № 9 от «26» апреля 2024г.  
Зав. кафедрой \_\_\_\_\_ /Сайфуллаева З.А./



**МОУ ВО РОССИЙСКО-ТАДЖИКСКИЙ (СЛАВЯНСКИЙ) УНИВЕРСИТЕТ**  
**Факультет русской филологии, журналистики и медиатехнологий**  
**Кафедра таджикского языка**  
**по дисциплине Таджикский язык в профессиональной деятельности**  
**Направление подготовки 40.03.01 «Юриспруденция»**

**Саволномаи № 16**

1. Хусусияти услубии феълҳои таркибии номӣ.
2. Ҳуқуқи оилавӣ.
3. Таҳияи “Суратмаҷлис”.
4. Нақли порча аз «Дастур-ул-мулук»-и Ҳоча Самандари Тирмизӣ.

Утверждено на заседании кафедры  
протокол № 9 от «26» апреля 2024г.  
Зав. кафедрой \_\_\_\_\_ /Сайфуллаева З.А./

**МОУ ВО РОССИЙСКО-ТАДЖИКСКИЙ (СЛАВЯНСКИЙ) УНИВЕРСИТЕТ**  
**Факультет русской филологии, журналистики и медиатехнологий**  
**Кафедра таджикского языка**  
**по дисциплине Таджикский язык в профессиональной деятельности**  
**Направление подготовки 40.03.01 «Юриспруденция»**

**Саволномаи № 17**

1. Хусусияти услубии зарфҳо.
2. Ҳуқуқи молиявӣ ва андоз.
3. Шартномаи чист ва таҳияи намунаи он.
4. Нақли порча аз повести «Марги судхӯр»-и С.Айнӣ.

Утверждено на заседании кафедры  
протокол № 9 от «26» апреля 2024г.  
Зав. кафедрой \_\_\_\_\_ /Сайфуллаева З.А./

**МОУ ВО РОССИЙСКО-ТАДЖИКСКИЙ (СЛАВЯНСКИЙ) УНИВЕРСИТЕТ**  
**Факультет русской филологии, журналистики и медиатехнологий**  
**Кафедра таджикского языка**  
**по дисциплине Таджикский язык в профессиональной деятельности**  
**Направление подготовки 40.03.01 «Юриспруденция»**

**Саволномаи №18**

1. Имлои зарфҳо.
2. Ҳуқуқи гумрукӣ ва соҳибкорӣ.
3. Таҳияи “Санад” (таъйиднома).
4. Шеърҳои А.Лоҳутӣ.

Утверждено на заседании кафедры  
протокол № 9 от «26» апреля 2024г.  
Зав. кафедрой \_\_\_\_\_ /Сайфуллаева З.А./

**МОУ ВО РОССИЙСКО-ТАДЖИКСКИЙ (СЛАВЯНСКИЙ) УНИВЕРСИТЕТ**  
**Факультет русской филологии, журналистики и медиатехнологий**  
**Кафедра таджикского языка**  
**по дисциплине Таджикский язык в профессиональной деятельности**  
**Направление подготовки 40.03.01 «Юриспруденция»**

**Саволномаи № 19**

1. Имлои пешояндҳо.
2. Ҳукуқи меҳнатӣ.
3. Қарордод чӣ гуна ҳуҷҷат аст?
4. Нақли порча аз романи “Восеъ”-и С.Улуғзода.

Утверждено на заседании кафедры  
протокол № 9 от «26» апреля 2024г.  
Зав. кафедрой \_\_\_\_\_ /Сайфуллаева З.А./

**МОУ ВО РОССИЙСКО-ТАДЖИКСКИЙ (СЛАВЯНСКИЙ) УНИВЕРСИТЕТ**  
**Факультет русской филологии, журналистики и медиатехнологий**  
**Кафедра таджикского языка**  
**по дисциплине Таджикский язык в профессиональной деятельности**  
**Направление подготовки 40.03.01 «Юриспруденция»**

**Саволномаи № 20**

1. Имлои пасояндҳо.
2. Ҳукуқи ҷиноятӣ ва иҷрои ҷазои ҷиноятӣ
3. Фармон, амр ва дастур чист?
4. Шеъри Мирзо Турсунзода.

Утверждено на заседании кафедры  
протокол № 9 от «26» апреля 2024г.  
Зав. кафедрой \_\_\_\_\_ /Сайфуллаева З.А./

**МОУ ВО РОССИЙСКО-ТАДЖИКСКИЙ (СЛАВЯНСКИЙ) УНИВЕРСИТЕТ**  
**Факультет русской филологии, журналистики и медиатехнологий**  
**Кафедра таджикского языка**  
**по дисциплине Таджикский язык в профессиональной деятельности**  
**Направление подготовки 40.03.01 «Юриспруденция»**

**Саволномаи № 21**

1. Имлои пайвандакҳо.
2. Эъломияи ҳифзи ҳукуқи инсон.
3. Протокол ва ҳелҳои он.
4. Нақли порча аз романи «Ман гунаҳгорам»-и Ҷ. Иқромӣ.

Утверждено на заседании кафедры  
протокол № 9 от «26» апреля 2024г.  
Зав. кафедрой \_\_\_\_\_ /Сайфуллаева З.А./

**МОУ ВО РОССИЙСКО-ТАДЖИКСКИЙ (СЛАВЯНСКИЙ) УНИВЕРСИТЕТ**  
**Факультет русской филологии, журналистики и медиатехнологий**  
**Кафедра таджикского языка**  
**по дисциплине Таджикский язык в профессиональной деятельности**  
**Направление подготовки 40.03.01 «Юриспруденция»**

**Саволномаи № 22**

1. Имлои нидо ва ҳиссачаҳо.
2. Мафҳум ва соҳаҳои ҳуқуқи байналмилалӣ. Фаъолияти созмонҳои байналмилалӣ дар самти ҳимоя ва ҳифзи ҳуқуқи инсон.
3. Навъҳои ҳуҷҷатҳои расмӣ.
4. Қироати шеъри Муъмин Қаноат.

Утверждено на заседании кафедры  
протокол № 9 от «26» апреля 2024г.  
Зав. кафедрой \_\_\_\_\_ /Сайфуллаева З.А./

**МОУ ВО РОССИЙСКО-ТАДЖИКСКИЙ (СЛАВЯНСКИЙ) УНИВЕРСИТЕТ**  
**Факультет русской филологии, журналистики и медиатехнологий**  
**Кафедра таджикского языка**  
**по дисциплине Таджикский язык в профессиональной деятельности**  
**Направление подготовки 40.03.01 «Юриспруденция»**

**Саволномаи № 23**

1. Имлои ибора ва ҷумлаҳои сода.
2. Конститутсияи ҚТ.
3. Ҳуҷҷатнигории ҳайати кадрӣ.
4. Нақли порча аз повести “Варта”-и Ф. Муҳаммадиев.

Утверждено на заседании кафедры  
протокол № 9 от «26» апреля 2024г.  
Зав. кафедрой \_\_\_\_\_ /Сайфуллаева З.А./

**МОУ ВО РОССИЙСКО-ТАДЖИКСКИЙ (СЛАВЯНСКИЙ) УНИВЕРСИТЕТ**  
**Факультет русской филологии, журналистики и медиатехнологий**  
**Кафедра таджикского языка**  
**по дисциплине Таджикский язык в профессиональной деятельности**  
**Направление подготовки 40.03.01 «Юриспруденция»**

**Саволномаи № 24**

1. Хусусияти услубии ҷумлаҳои сода.
2. Таърихи таъсиси Институти президентӣ.
3. Ҳуҷҷат чист?
4. Шеъри Лоик Шералӣ.

Утверждено на заседании кафедры  
протокол № 9 от «26» апреля 2024г.  
Зав. кафедрой \_\_\_\_\_ /Сайфуллаева З.А./

**МОУ ВО РОССИЙСКО-ТАДЖИКСКИЙ (СЛАВЯНСКИЙ) УНИВЕРСИТЕТ**  
**Факультет русской филологии, журналистики и медиатехнологий**  
**Кафедра таджикского языка**  
**по дисциплине Таджикский язык в профессиональной деятельности**  
**Направление подготовки 40.03.01 «Юриспруденция»**

**Саволномаи № 25**

1. Хусусияти услубии чумлаҳои сода.
2. Маҷлиси Олии Ҷумҳурии Тоҷикистон.
3. Навъҳои хуччатҳои расмӣ.
4. Нақли порча аз романи “Сукути қуллаҳо”-и С.Турсун.

**Утверждено на заседании кафедры**  
**протокол № 9 от «26» апреля 2024г.**  
**Зав. кафедрой \_\_\_\_\_ /Сайфуллаева З.А./**

**МОУ ВО РОССИЙСКО-ТАДЖИКСКИЙ (СЛАВЯНСКИЙ) УНИВЕРСИТЕТ**  
**Факультет русской филологии, журналистики и медиатехнологий**  
**Кафедра таджикского языка**  
**по дисциплине Таджикский язык в профессиональной деятельности**  
**Направление подготовки 40.03.01 «Юриспруденция»**

**Саволномаи № 26**

1. Имлои чумлаҳои мураккаби пайваст.
2. Таърих ва анъанаҳои ҷашни Навруз.
3. Ваколатнома ва хелҳои он.
4. Шеърҳои Бозор Собир.

**Утверждено на заседании кафедры**  
**протокол № 9 от «26» апреля 2024г.**  
**Зав. кафедрой \_\_\_\_\_ /Сайфуллаева З.А./**

**МОУ ВО РОССИЙСКО-ТАДЖИКСКИЙ (СЛАВЯНСКИЙ) УНИВЕРСИТЕТ**  
**Факультет русской филологии, журналистики и медиатехнологий**  
**Кафедра таджикского языка**  
**по дисциплине Таджикский язык в профессиональной деятельности**  
**Направление подготовки 40.03.01 «Юриспруденция»**

**Саволномаи № 27**

1. Хусусияти услубии чумлаҳои мураккаби тобеъ.
2. Мақомоти ҳифзи ҳуқуқ дар Ҷумҳурии Тоҷикистон.
3. Оиннома, дастурамал, низомнома.
4. Нақли порча аз повести “Косаи давр”-и А. Самад.

**Утверждено на заседании кафедры**  
**протокол № 9 от «26» апреля 2024г.**  
**Зав. кафедрой \_\_\_\_\_ /Сайфуллаева З.А./**

**МОУ ВО РОССИЙСКО-ТАДЖИКСКИЙ (СЛАВЯНСКИЙ) УНИВЕРСИТЕТ**  
**Факультет русской филологии, журналистики и медиатехнологий**  
**Кафедра таджикского языка**  
**по дисциплине Таджикский язык в профессиональной деятельности**  
**Направление подготовки 40.03.01 «Юриспруденция»**

**Саволномаи № 28**

1. Имлои чумлаҳои мураккаби омехта.
2. Мақомоти прокуратураи Ҷумҳурии Тоҷикистон.
3. Таҳияи “Тавзеҳнома” (баёнот).
4. Нақли порча аз китоби “Тоҷикон дар оинаи таърих”-и Эмомалӣ Раҳмон.

Утверждено на заседании кафедры  
протокол № 9 от «26» апреля 2024г.  
Зав. кафедрой \_\_\_\_\_ /Сайфуллаева З.А./

**МОУ ВО РОССИЙСКО-ТАДЖИКСКИЙ (СЛАВЯНСКИЙ) УНИВЕРСИТЕТ**  
**Факультет русской филологии, журналистики и медиатехнологий**  
**Кафедра таджикского языка**  
**по дисциплине Таджикский язык в профессиональной деятельности**  
**Направление подготовки 40.03.01 «Юриспруденция»**

**Саволномаи № 29**

1. Аломатҳои китобӣ: нуқта, вергул, нуқта вергул, баён, аломатҳои савол ва хитоб.
2. «Сиёсатнома»-и Низомулмулк дастур оиди давлатдорӣ.
3. Фармон, амр ва дастур.
4. Нақли порча аз повести “Шабӯ дар кубудҷар”-и Караматуллоҳ Мирзоев.

Утверждено на заседании кафедры  
протокол № 9 от «26» апреля 2024г.  
Зав. кафедрой \_\_\_\_\_ /Сайфуллаева З.А./

**МОУ ВО РОССИЙСКО-ТАДЖИКСКИЙ (СЛАВЯНСКИЙ) УНИВЕРСИТЕТ**  
**Факультет русской филологии, журналистики и медиатехнологий**  
**Кафедра таджикского языка**  
**по дисциплине Таджикский язык в профессиональной деятельности**  
**Направление подготовки 40.03.01 «Юриспруденция»**

**Саволномаи № 30**

1. Аломатҳои китобӣ: нохунак, қавс, қавси мураббаъ, бисёрнуқта, тире ва дефис.
2. Нақши компютер ва интернет дар ҳаёти ҳамарӯза.
3. Протокол ва ҳелҳои он.
4. Шеър аз эҷодиёти шоираҳои классик ё муосири тоҷик.

Утверждено на заседании кафедры  
протокол № 9 от «26» апреля 2024г.  
Зав. кафедрой \_\_\_\_\_ /Сайфуллаева З.А./